

## Маълумотнома оид ба муассисай пешбар

ба кори диссертатсионии Чамолиддинов Фахриддин Чамолиддинович дар мавзуи «**Тахқики равандҳои комплексҳосилшавии рений(V) бо N-метил ва N-этилтиомочевина**» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.04- Химияи физики

<b>Номи пурраи муассиса (бе ихтисор)</b>	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Номи муассиса бо ихтисора (тибқи оиннома)	ДДОТ ба номи С. Айнӣ
Индекс, суроға	734003, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 121
Рақами телефонии тамос	Тел.: (37)224-13-83
Суроғай электронӣ (почтаи электронӣ)	E-mail: info@tgpu.tj
Суроғай сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	www-tgpu.tj
<b>Маълумот дар бораи роҳбари муассиса:</b> Насаб, ном, номи падар; Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Ибодулло Аҳлиддин Ибодулло, доктори илмҳои таърих, Ректори ДДОТ ба номи С. Айнӣ
<b>Маълумот дар бораи корманди зерсохтори муассиса:</b> Насаб, ном, номи падар; Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Низомов Исоҳон Мусоевич-номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи «Химияи умумӣ ва гайриорганикӣ»-и ДДОТ ба номи С. Айнӣ Эксперт- номзади илмҳои химия, дотсент Тошов Аъзам Фозилович
Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)	<p>1. Soliev, L., Jumaev M.T. Phase complex of the system Na,Ca  SO<sub>4</sub>,CO<sub>3</sub>,HCO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O at 100°C / L.Soliev, M.T. Jumaev // Chimica Techno Acta, 2020, Vol.7. №2, PP. 71-80.</p> <p>2. Солиев, Л. Фазовый комплекс системы Na,Ca  SO<sub>4</sub>,CO<sub>3</sub>,HCO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O при 25°C / Л.Солиев, М.Т.Жумаев // Химический журнал Казахстана. 2020, №1(69), с. 72-82.</p> <p>3. Солиев, Л. Строение фазового комплекса системы Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-MgSO<sub>4</sub>-CaSO<sub>4</sub>-H<sub>2</sub>O при 0°C / Л.Солиев, М.Т. Жумаев // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2020, Т. 63, № 1-2. С. 89-97.</p> <p>4. Солиев, Л. Строение диаграммы фазового комплекса системы Na,Ca  SO<sub>4</sub>,CO<sub>3</sub>,HCO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O при 50°C / Л.Солиев, М.Т.Жумаев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. 2020. №3 (180). С.104-112.</p> <p>5. Солиев, Л. Растворимость системы</p>

$\text{Na}_2\text{SO}_4\text{-}\text{Na}_2\text{CO}_3\text{-}\text{NaHCO}_3\text{-}\text{H}_2\text{O}$  при  $75^\circ\text{C}$  /  
Л.Солиев, М.Т.Жумаев, Р.О.Тураев,  
Н.В.Олимджонова, Х.Р.Махмадов //  
Известия АН Республики Таджикистан.  
2021. № 1(182). С.82-89.

6. Жумаев М.Т., Солиев Л. Сохтори  
диаграммаи мувозинатҳои фазагии  
системаи  $\text{Na,Ca}\|\text{SO}_4,\text{CO}_3,\text{HCO}_3\text{-}\text{H}_2\text{O}$  дар  
харорати  $100^\circ\text{C}$ . Паёми политехники. (Бахши тадқиқотҳои муҳандисӣ). 2021. № 2  
(54). С. 49-56.

7. Солиев, Л. Дивариантные равновесия в  
многокомпонентных системах / Л.Солиев,  
М.Т.Жумаев // Химических журнал  
казахстана. № 4 (76). 2021. Ст. 59-71.

8. Жумаев, М.Т. Изотерма растворимости  
системы  $\text{Na,Ca}\|\text{SO}_4,\text{CO}_3\text{-}\text{H}_2\text{O}$  при  $50^\circ\text{C}$  //  
М.Т.Жумаев, Х.Махмадов, Д.Музарова,  
Л.Солиев // Вестник таджикского  
национального университета (серия  
естественных наук). 2022. № 3. С.123-130.

9. Soliev, L. Formation of invariant  
equilibrium in multicomponent systems and  
determination of solid phase crystallization  
pathway / L.Soliev, M.T.Jumaev,  
I.M.Nizomov, Kh.R.Makhmadov // Austrian  
Journal of Technical and Natural Sciences.  
2022. № 4. PP.35-43.

10. Солиев, Л. Растворимость в системе  
 $\text{K}_2\text{SO}_4\text{-KHCO}_3\text{-KF-H}_2\text{O}$  при  $0^\circ\text{C}$  /  
Л.Солиев, М.Т.Жумаев, Б.М.Ибрагимова  
// Доклады национальной академии наук  
Таджикистана. 2022. Т. 65. № 5-6. С.366-  
372.

11. Жумаев, М.Т., Низомов И.М.,  
Махмадов Х.Р., Олимджонова Н.В.,  
Музарова Д. Способ получения  
декагидрата карбоната натрия из жидких  
отходов алюминиевого производства //  
Малый патент Республики Таджикистан №  
TJ 1341. Выдан 30.01.2023г.

12. Жумаев, М.Т., Низомов И.М.,  
Махмадов Х.Р., Олимджонова Н.В.,  
Музарова Д. Способ получения  
нахколита из жидких отходов  
алюминиевого производства // Малый

патент Республики Таджикистан № ТJ 1454. Выдан 04.12.2023г.

13. Музафарова, Д. Фазовый комплекс системы  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ - $\text{CaSO}_4$ - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ - $\text{H}_2\text{O}$  при 298 К / Д.З. Музафарова, М.Т.Жумаев, **Л.Солиев** // Известия НАН. 2023, №1 (190), С. 40-46.

14. Олимджонова Н.В., Музафарова Д.З., Жумаев М.Т., Солиев Л. Сравнение фазовых равновесий в системе  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ - $\text{CaSO}_4$ - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ - $\text{H}_2\text{O}$  при температурах 273 и 298 К. Вестник филиала МГУ имени М.В.Лононосова в городе Душанбе. Серия естественных наук. 2023, Т.1, № 3(33). С.53-61.

15. Олимджонова, Н.В. Изотерма фазообразования в системе  $\text{Na}^+$ , $\text{Ca}^{2+}$ / $\text{SO}_4^{2-}$ , $\text{HCO}_3^-$ - $\text{H}_2\text{O}$  при 298 К / Н.В.Олимджонова, М.Т.Жумаев, **Л.Солиев** // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. 2024. №1(65) С.108-111.

Муовини раиси шурои диссертационии  
6D. KOA-010, д. и.х., профессор

  
Раҷабзода С.И.

Котиби илмии шурои диссертационии  
6D.KOA-010 номзади илмҳои химия, дотсент

  
Бекназарова Н. С.

Имзои д.и.хим., профессор С.И. Раҷабзода ва н.и.хим., дотсент Н.С. Бекназарваро тасдиқ меқунам.

Сардори Раёсати кадрҳо  
ва корҳои маҳсуси ДМТ

  
Тавқиев Э.Ш.



04.10.2024